

Якҷоя бар зидди Корона – гурӯҳҳои саёри эмкунӣ дар Лайпсиг

Эмкунӣ бе номнависи пешакӣ дар маҳали зист

Мақомоти шаҳри Лайпсиг, Салиби сурхи Олмон ва Муассисаи комуналии Лайпсиг / Энгелсдорф дар як барномаи муштарак дастрасии аҳолиро ба вакцина бар зидди коронавирус дар ноҳияҳои гуногуни шаҳри Лайпсиг осон мегардонанд.

Дар маъракаи эмкунӣ иштирок кунед! Шумо метавонед оғоз аз санаи 22.07.2021 худро зидди коронавирус эм кунед. Худро, оила ва наздикони худро аз оқибатҳои сироят бо ковид-19 ҳифз намоед.

Саҳифаи:
1 аз 2

Кай ва дар куҷо эм кардан мумкин аст?


Ваксинаи якум: 22.07. – 18.08.2021

Ваксинаи дуюм: 12.08. – 08.09.2021

Бе номнависи пешакӣ!

Ҷойҳои эмкунӣ

- Anger-Crottendorf (Ангер-Гроттендорф)
- Gohlis (Голис)
- Grünau (Грюнау)
- Paunsdorf (Паунсдорф)
- Reudnitz (Ройднитс)
- Stötteritz (Штёттеритс)
- Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld (Фолкмарсдорф/Нойштадт-Нойшёнфелд)
- Zentrum-West (Тцентрум-Вест)



Ҷойҳои аниқӣ эмкуниро зерин линк меёбед www.impfung-leipzig.de.

Қадам ҳуҷҷатҳо барои эмкунӣ заруранд?

- Ҳуҷҷати шахсӣ (аусвайс, паспорт, корти ID)
- Корти суғуртаи тиббӣ
- Паспорти эмкунӣ
- Дигар ҳуҷҷатҳои муҳим, мисли ҳуҷҷатҳои касалии дил ё қанд, рӯйхати доруҳое, ки истеъмол мекунед



Агар дар даст дошта бошед:

- Хуҷҷати духтурӣ дар бораи вазъи саломати ва розигӣ барои гирифтани вакцина зидди ковид-19, ки аз тарафи Шумо пур карда шудааст
- варақаи иттилоотӣ дар бораи вакцина зидди ковид-19

Варақаи хуҷҷати духтурӣ дар бораи вазъи саломати ва розигӣ барои гирифтани вакцина зидди ковид-19-ро бо забонҳои гуногун дар саҳифаи интернетии Институти ба номи Роберт Кох (RKI) зери www.impfung-leipzig.de пайдо мекунед.

Ин ду хуҷҷатро Шумо метавонед инчунин дар ҷои эмкунӣ аз кормандони гурӯҳи эмкунӣ дастрас намоед.

Саҳифаи:
2 аз 2

Қадам вакцина эм карда мешавад?

Бо вакцинаҳои дорои иҷозатнома, зери номи „Comirnaty“ аз BioNTech/Pfizer дар асоси mRNA ва „COVID-19 Vaccine Janssen“ аз Johnson & Johnson дар асоси вектор эм карда мешавад.

Маълумоти муфассалро дар бораи вакцинаҳо аз варақаи иттилоотии Институти ба номи Роберт Кох дастрас мекунед.

Кормандони тиббӣ ва духтурон дар маҳали эмкунӣ бо Шумо муфассал сӯҳбат мекунанд ва ба ҳамаи саволҳои Шумо оиди вакцинаи зидди корона ҷавоб медиҳанд.

Дар кучо метавонед муфассал дар бораи гурӯҳҳои саёри эмкунӣ маълумот пайдо намоед?

Маҳалҳои аниқ ва вақтҳои аниқӣ эмкунӣ ва инчунин дигар маълумотҳои муҳим ва саривақтиро дар бораи гурӯҳҳои саёри эмкунӣ инҷо пайдо мекунед: www.impfung-leipzig.de.



ТЕЛЕФОН барои МАЪЛУМОТ

Имконияти эмкунии саёр дар Лайпсиг

0800 0 161 161

ройгон ва аноним

www.impfung-leipzig.de

